



ЕЖЕКАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Выпуск №. 5
Период: декабрь 2022 г – февраль 2023 г

Ущелье Зидды в районе Варзоб

Фото: Центр гляциологии Агентство по гидрометеорологии



В настоящем пятом ежеквартальном бюллетене (декабрь 2022 – февраль 2023) представлен обзор процесса изменения климата в Республике Таджикистан, а также освещены основные мероприятия, проводимые при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках Проекта «Обеспечение эффективного процесса Национального плана адаптации (НПА) для Таджикистана», финансируемого Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) и нацеленные на политические и институциональные изменения для адаптации к изменению климата. Последовательно будут изданы следующие три ежеквартальных бюллетеня за 2023 год для учреждений государственного сектора с целью оказания информационной поддержки при разработке и реализации мер по адаптации к изменению климата на основе проверенных данных. Представленные в бюллетене материалы будут также интересны широкому кругу читателей из числа сотрудников научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, неправительственных организаций, и средств массовой информации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Температурный режим

В большинстве районах температурный режим зимнего сезона 2022-2023 годов на территории республики наблюдался в пределах климатической нормы, поскольку анализ отклонения средних сезонных температур показывает следующее ([Таблица 1.](#) / [Диаграмма 1.:](#)):

- В большинстве районах, расположенных на высотах до 1000 м, зимний сезон отмечался в пределах климатической нормы, однако на 3 метеорологических пунктах наблюдения зимний сезон был тёплый и на 2 метеорологическом пункте наблюдений был холодный.
- В районах, расположенных на высотах от 1000 до 2500 м на 10 метеорологических пунктах наблюдений зимний сезон, был тёплый и в пределах климатической нормы на 11 метеорологических пунктах наблюдения.
- В районах, расположенных на высотах выше 2500 м, на 4 метеорологических станциях был тёплый зимний сезон, холодным на 1 метеорологической станции и в пределах нормы на 7 метеорологических станциях.


Таблица 1. Отклонения средних сезонных температур воздуха по высотным зонам зимнего периода в Республике Таджикистан

Высотная зона	Модуль отклонения от климатической нормы
До 1000 м. н.у.м	Тёплый сезон от +0,9 до +1,0 °C Очень тёплый сезон не наблюдался Холодный сезон от -0,7 до -2,7 °C Очень холодный сезон не наблюдался
От 1000 до 2500 м. н.у.м	Тёплый сезон от +1,0 до +1,9 °C Очень тёплый сезон не наблюдался Холодный сезон не наблюдался Очень холодный сезон не наблюдался
Выше 2500 м. н.у.м	Тёплый сезон от +0,8 до +2,0 °C Очень тёплый сезон не наблюдался Холодный сезон -1,3 °C Очень холодный сезон не наблюдался

При анализе и оценке теплового состояния месяца, сезона и года были использованы основные методы расчётов отклонения от соответствующей нормы Центра изучения изменения климата и озонового слоя

Экстремальный показатель минимальной температуры воздуха отмечался на метеорологической станции Булункуль в период с декабря 2022 года по январь 2023 года и составлял -55 °С.


Диаграмма 1. Отклонение средней температуры воздуха от климатической нормы за зимний период 2022 - 2023 гг.



Влагообеспеченность

В соответствии с проведённым анализом выпадения осадков, зимний сезон 2022-2023 годов неравномерным распределением осадков (*Диаграмма 2*):

Диаграмма 2. Отклонение накопления осадков от климатической нормы за зимний период 2022 - 2023 гг.



- В районах, расположенных до 1000 м. н.у.м., сумма осадков за сезон на 4 метеорологических станциях отмечается ниже климатической нормы на 22-32% (за исключением Пянджа, где выпадение осадков за сезон наблюдалось выше климатической нормы на 36%).
- В районах, расположенных на высотах от 1000 до 2500 м. н.у.м., сумма осадков отмечается выше климатической нормы на 10-23%, на 7 метеостанциях на 25-38%, на 3 метеостанциях выше климатической нормы на 31-38%.
- В районах, расположенных на высотах выше 2500 м, сумма осадков за сезон на 7 метеостанциях отмечается выше климатической нормы на 31-121%, а на 3 метеостанциях ниже климатической нормы на 30-45% и на 2 метеостанциях в пределах климатической нормы.

АНАЛИЗ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ПО МЕСЯЦАМ

Декабрь 2022 года

Декабрь 2022 года в республике характеризовался относительно тёплой погодой, за исключением Согдийской области.

Средняя месячная температура воздуха в большинстве районах была в пределах нормы, в горных районах на 1-2 °C выше нормы, в Согдийской области в долинно-предгорных районах на 1-2 °C ниже среднемноголетних значений и составила: в долинно-предгорных районах +2+5 °C; в горных районах от -5 °C до +3 °C, по востоку Горно-Бадахшанской автономной области (ВГБАО) -12-16 °C (в Булункуле -19 °C).

Наиболее тёплая погода в долинах Хатлонской области и РРП отмечалась в периоде 1, 14-17 и 25-28 декабря, когда максимальная температура воздуха поднималась до +14 +18 °C. В Согдийской области наиболее тёплая погода отмечалась 16-17 декабря в пределах +9 +12 °C. тепла.

Существенное похолодание в долинах Хатлонской области и Районам Республиканского подчинения (РРП) наблюдалось 5-6 и 31 декабря, когда максимальная температура в этот период понизилась на 8-12 °C, а среднесуточная температура была на 3-6 °C ниже климатической нормы. В связи с понижением температуры воздуха 5 и 31 декабря в долинных районах дождь перешёл в мокрый снег.

В Согдийской области в течение месяца наблюдался пониженный температурный фон. Максимальная температура колебалась от +2 °C +7 °C до -3 °C +2 °C, в ночное время -0 °C -5 °C.

Месячная сумма осадков в большинстве районов республики была ниже нормы и составила: в долинно-предгорных районах Хатлонской области 65-112%, по РРП 53-96%, по Согдийской области 12-70%, по ГБАО 6-82%.

Наиболее сильные осадки выпадали 2-3 и 5 декабря в Хатлонской области, 2-3, 5 и 7-9 декабря в РРП, 5 декабря в Согдийской области и 8 декабря в ГБАО.

Туманы отмечались в периоде 4, 7, 10-13, и 22 декабря по РРП, 10 и 12-26 декабря по Хатлонской области, 14,18-21 и 26-29 декабря по Согдийской области.

Январь 2023 года

Январь в Таджикистане характеризовался неустойчивой и холодной погодой.

Средняя месячная температура воздуха в большинстве районах была на 1-3 °C ниже среднемноголетних значений и составила: в долинах -0-3 °C, в предгорьях -2-4 °C, в горных районах -3-10 °C, (в Дарвазе -1 °C; в Навабаде -12 °C и в Ишкашиеме -11 °C) в высокогорьях -17-20 °C (в Булункуле -26 °C).

Относительно тёплая погода отмечалась в периоде с 4-9 января, когда дневная температура в долинах повышалась до +14 +19 °C, среднесуточная температура воздуха была на 2-7 °C выше среднемноголетних значений.

Существенно холодная погода отмечалась в периоде 11-17 января, когда в результате затока холодного арктического воздуха с северных регионов Европейской части России минимальная температура в долинах ночью понизилась от -9 -14 °C до -14 -19 °C, днём от -2 -7 °C до -8 -13 °C, в горных районах республики ночью от -13 -18 °C до -21 -26 °C, днём от -5-10 °C, до -10 -15 °C. По востоку ГБАО температура воздуха колебалась ночью от -17 -22 °C до -25 -30 °C, днём от -2 -7 °C до -10 -15 °C, в отдельные дни температура воздуха ночью понизилась до -35 -40 °C, днём до -23-28 °C. В районе Булункуля температура воздуха понизилась ночью от -42 -47 °C до -50 -55 °C, днём до -30 -35 °C.

Абсолютный минимум в Душанбе, в январе месяце за последние 15 лет отмечался в 2008 году, когда температура воздуха понизилась до -18,5 °C, в этом году температура воздуха ночью опускалась до -17 °C. Осадки выпадали в долинах в течение 5-10 дней при норме (6-12 дней), в горах 7-14 дней (при норме 7-15 дней).

Месячное количество осадков в большинстве районах была ниже, за исключением некоторых горных районах Согдийской области, где сумма выпавших осадков была выше климатической нормы и составила: по Хатлонской области 19-91%, Согдийской области 6-41%, (в горных районах 169-195%), РРП и южные склоны Гиссарского хребта 39-116%, по Западу Горно-Бадахшанской автономной области (ЗГБАО) 51-109%, по востоку ГБАО 92-116%.

Сильные осадки выпадали 10-11 января, когда за сутки по Хатлонской области и РРП выпало от 15 до 28 мм снега, высота снежного покрова достигала 12-30 см. В городе Душанбе 11 января сумма осадков составила 16 мм, высота снежного покрова 14 см.

Февраль 2023 года

Февраль 2023 года характеризовался тёплой погодой.

Средняя месячная температура воздуха повсеместно была выше нормы на 2-4 °C и составила: в долинных районах +5 +10 °C, в предгорных районах +4 +6 °C, в горах -3 +2 °C, высокогорных районах -12 -13 °C (в Булункуле -17,8 °C).

В течение месяца наблюдалась тёплая погода, когда температура воздуха в дневные часы в долинах прогревалась от +12 +17 °C до +19 +24 °C, в ночные часы температура воздуха колебалась от +3 +8 °C до +8 +13 °C. В горных районах отмечалось колебание температуры днём от -1 +4 °C до +4 +9 °C, ночью от -6 -11 °C до -3 +2 °C, по ВГБАО – ночью от -21 -26 °C до -14 -19 °C, днём от -3 -8 °C до -3 +2 °C.

Кратковременный спад температуры воздуха отмечалась в периоде 9-14 февраля, когда максимальная температура воздуха в долинах РРП и Хатлонской области не повышалась выше +2 +7 °C, а в Согдийской области не выше -1 °C и +4 °C, в этот период ночная температура составила 0 -5 °C, в горных районах республики ночью было -13 -18 °C, днём -4 -9 °C, в высокогорных районах ночью -28 -33 °C, днём -11 -16 °C.

10 февраля в результате затока влажного атлантического и холодного арктического воздуха максимальная температура воздуха в долинах понизилась на 8-10 °C, что привело к выпадению снега в горных районах, а в долинных районах дождь перешёл в снег.

Выпадение осадков отмечено в течении 9-16 дней. Сильные осадки отмечались 10, 17 и 25 февраля, когда за 12 часов выпало в Пяндже 24 мм, Дангаре 21мм, Бохтаре 25 мм, Исамбае 20мм, Ховалинге 21 мм, Дарбанде 20мм, Чормагзаке 20 мм, Гушары 20мм, Бустанабаде 29 мм и в Душанбе 24мм.

Месячная сумма осадков по республике оказалась выше нормы, лишь по ВГБАО местами ниже среднемноголетних значений и составило: по Хатлонской области 95-224% ; по Согдийской области 81-223 %, по РРП 113-253%; по ЗГБАО 279-421%; по ВГБАО 58-84% местами 146-264%. В целом за месяц по Таджикистану при норме 2486,7 мм, выпало 4151,2 мм осадков.

В течение месяца в отдельных районах отмечались туманы. В течение месяца в отдельных районах отмечались туманы.

1,10,12-13,15-16,18,23,25 и 28 февраля в отдельных районах Согдийской области и РРП зафиксировано порывы ветра до 17-22 м/с.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ: «ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ШЕСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ И РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВЫХ ПЛАНОВ АДАПТАЦИИ»

Агентство по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан совместно с Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) и консалтинговыми компаниями CIVITTA и CAICO при финансовой поддержке Зелёного климатического фонда провели семинар «Оценка уязвимости шести приоритетных секторов и разработка отраслевых планов адаптации» в г. Гиссар. Участниками семинара являются государственные учреждения и организации, работающие в области адаптации и изменения климата Гиссарского района.

Целью семинара является предоставление государственным учреждениям и международным организациям обобщения состояния климатических процессов, для обеспечения тщательного и эффективного подхода адаптационных мер, необходимых для оценки уязвимости в условиях изменения климата в шести ключевых секторах Гиссарского района, таких как сельское хозяйство, транспорт, водные ресурсы, энергетика, лесное



хозяйство и строительно-промышленный. Оценки уязвимости, проведённые для шести приоритетных секторов, также станут частью документа Национального плана адаптации Республики Таджикистан. В ходе двухдневного семинара было обсуждено влияние изменения климата на указанные приоритетные ключевые сектора экономики Гиссарского района и собраны международными экспертами данные для использования в подготовке отраслевых планов адаптации. В будущем планы будут представлены ключевым ведомствам для рассмотрения и утверждения, а также Правительству Таджикистана.

Данная публикация подготовлена Агентством по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан при финансовой поддержке Зелёного Климатического Фонда и технической поддержки Программы Развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в рамках проекта «Обеспечение Эффективного Процесса Национального Плана по Адаптации (НПА) для Таджикистана». Содержание публикации может не отражать взгляды ПРООН.

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в более чем 170 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость государства.

Для получения дополнительной информации или предоставления отзывов, пожалуйста, обращайтесь в Центр изучения изменения климата и озонового слоя Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан по электронной почте: climate.tj@gmail.com. Ваши отзывы помогут улучшить содержание последующих бюллетеней.



БЮЛЛЕТЕНИ ИТТИЛООТИИ СЕМОҲА ОИД БА МУТОБИҚШАВӢ БА ТАҒИЙРЁБИИ ИҶЛИМ

Нашри №. 5
Давра: декабри 2022 – феврал 2023

Дараи Зидда дар ноҳияи Варзоб
Акс: Маркази яхшиносӣ Агентии обуҳавошиносӣ



Дар бюллетени панчуми сеноҳаи мазкур (декабри 2022 – феврали 2023) шарҳи раванди тағиyrёбии иқлим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин чорабиниҳои асосии бо дастгирии Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) дар доираи лоиҳаи "Таъмини раванди самараноки нақшаи миллии мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон", ки аз ҷониби фонди иқлими сабз маблағузорӣ мешавад ва ба тағиyrоти сиёсӣ ва институтионалӣ барои мутобиқшавӣ ба тағиyrёбии иқлим нигаронида шудаанд, инъикос гардодааст. Се бюллетени сеноҳаи дигар дар соли 2023 барои баҳшҳои давлатӣ бо мақсади дастгирии иттилоотӣ дар таҳия ва татбиқи чораҳои мутобиқшавӣ ба тағиyrёбии иқлим дар асоси маълумоти тасдиқшуда пайваста нашр карда мешаванд. Маеводҳои дар бюллетен пешниҳодшуда инчунин барои доираи васеи хонандагон аз ҳисоби кормандони институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва воситаҳои ахбори омма муҳим арзёби мегардад.

ХУСУСИЯТҲОИ РЕЧАИ ҲАРОРАТИ ҲАВО ВА ТАЪМИНОТИ НАМНОКӢ

Речай ҳарорати ҳаво

Дар бештари ноҳияҳо речай ҳарорати мавсими зимистони солҳои 2022-2023 дар қаламрави ҷумҳурӣ дар доираи меъёри иқлими мушоҳида карда шуд, зеро таҳлили тағиyrёбии ҳарорати миёнаи мавсими ҷунин нишон медиҳад, ([Чадвали 1. / Диаграммаи 1.](#)):

- Дар бештари ноҳияҳо то баландии 1000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиршуда, мавсими зимистон дар доираи меъёри иқлими мушоҳида карда шуд, аммо дар 3 стансияи обуҳавосанҷӣ гарм ва дар 2 стансияи обуҳавосанҷӣ мавсими зимистон хунук буд.
- Дар ноҳияҳое, ки дар баландиҳои аз 1000 то 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиранд, мавсими зимистон дар 10 стансияи обуҳавосанҷӣ гарм ва дар 11 стансияи обуҳавосанҷӣ дар доираи меъёри иқлими мушоҳида шудааст.
- Дар ноҳияҳое, ки дар баландиҳои зиёда аз 2500 метр ҷойгиранд, дар 4 стансияи обуҳавосанҷӣ мавсими зимистон гарм, дар 1 стансияи обуҳавосанҷӣ хунук ва дар 7 стансияи обуҳавосанҷӣ дар доираи меъёр буд.


Таблица 1. Тамоюли ҳарорати миёнаи мавсими ҳаво аз рӯи минтақаҳои баланд дар фасли зимистон барои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Минтақаҳои баланд	Нишондиҳандаҳои тамоюл аз меъёри иқлими
То 1000 м. аз сатҳи баҳр	Мавсими гарм аз +0,9 до +1,0 °C Мавсими ниҳоят гарм мушоҳида нашудааст Мавсими сард аз -0,7 до -2,7 °C Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст
Аз 1000 то 2500 м. аз сатҳи баҳр	Мавсими гарм аз +1,0 до +1,9 °C Мавсими ниҳоят гарм мушоҳида нашудааст Мавсими сард мушоҳида нашудааст Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст
Аз 2500 м баланд аз сатҳи баҳр	Мавсими гарм аз +0,8 до +2,0 °C Мавсими ниҳоят гарм мушоҳида нашудааст Мавсими сард -1,3 °C Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст

Ҳангоми таҳлил ва баҳодиҳии ҳолати гармии моҳ, мавсум ва сол усулҳои асосии ҳисобкунии тамоюл аз меъёри даҳлдор, ки Маркази омӯзиши тағиyrёбии иқлим ва қабати озон нишон дода шудаанд, истифода шуданд

Нишондиҳандай ғайримуқаррарии ҳарорати пасттарини ҳаво дар стансияи обуҳавосанчии Булунқӯл дар давраи аз декабри соли 2022 то январи соли 2023 қайд шуд ва -55°C -ро ташкил дод.


Диаграммаи 1. Тамоюли ҳарорати миёнаи ҳаво аз меъри иқлимӣ дар мавсими зимиштони солҳои 2021-2022.



Таъмини намнокӣ

Мувофиқи таҳлилҳои мавсими зимиштони солҳои 2022-2023 боришоти нобаробар ба амал омадааст (*Диаграммаи 2*):

Диаграммаи 2. Тамоюли ҷамъшавии боришот аз меъри иқлимӣ дар давраи зимиштони солҳои 2022-2023.



- Дар минтақаҳое, ки то баландии 1000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиранд, миқдори боришот дар 4 стансияи обуҳаевосанҷӣ аз меъёри иқлими 22 - 32% камтар аст (ба истиснои Панҷ, ки боришот дар он аз меъёри иқлими 36% зиёдтар мушоҳида шудааст).
- Дар минтақаҳое, ки дар баландҳои аз 1000 то 2500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиранд, миқдори бориот дар 10 стансияи

обуҳаевосанҷӣ аз меъёри иқлими 23 - 93% зиёд ва дар 3 стансияи обуҳаевосанҷӣ аз меъёри иқлими 31 - 38% пастар.

- Дар минтақаҳое, ки дар баландҳои зиёда аз 2500 м ҷойгиранд, миқдори боришот дар 7 стансияи обуҳаевосанҷӣ аз меъёри иқлими 31 - 121% зиёд, дар 3 стансияи обуҳаевосанҷӣ аз меъёри иқлими 30 - 45% паст ва дар 2 стансияи обуҳаевосанҷӣ дар доираи меъёри иқлими ба қайд гирифта шудааст.

ТАҲЛИЛИ МАВСИМИ ЗИМИСТОН АЗ РӮИ МОҲХО

Декабри соли 2022

Моҳи декабри соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ нисбат ба солҳои гузашта гарм ва дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ гарми ғайримуқаррарӣ мушоҳида гардида.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар бештари ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз меъёри иқлими баланд буда, дар ноҳияҳои водию доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ аз меъёри иқлими то $2\text{--}5^{\circ}$ баланд ба қайд гирифта шуда, дар шарқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон бошад $8\text{--}11^{\circ}$, дар мавзеи Булунқӯл 14° аз меъёри бисёрсола гармтар мушоҳида шуд.

Дар тӯли моҳ дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳавои нисбатан гарм мушоҳида шуда, дар рӯзҳои алоҳида ҳарорати рӯзонаи ҳаво то $20\text{+}23^{\circ}$ гарм, дар вилояти Суғд бошад то $14\text{+}16^{\circ}$ гармӣ мушоҳида шуд.

Сардшавии назарраси ҳаво дар водиҳои вилояти Ҳатлон ва Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ рӯзҳои 9, 12, 16-17, 19-20 декабр ба қайд гирифта шуда,

ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар ин давра то 4-90 паст шуда, ҳарорати шабона то 1-30 хунук шуд.

Дар вилояти Суғд бинобар дохил шудани анбуҳи ҳавои сарди арктикую сибирӣ рӯзҳои 12-13 декабря соли 2023 ҳарорати рӯзонаи ҳаво якуякбора паст шуда, дар водиҳо то $2\text{--}8^{\circ}$ хунук, шабона бошад то $8\text{--}14^{\circ}$ хунукӣ ба назар расид.

Миқдори моҳонаи боришот дар бештари ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз меъёри иқлими на он қадар зиёд ба қайд гирифта шуд: дар ноҳияҳои водӣ-доманакӯҳии вилояти Ҳатлон (34-92%), дар Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ (21-83%), дар (м.Бӯстонобод 126%, м. Чоромағзак 149,8%), дар вилояти Суғд (меъёр 40-114%, н.Деҳавз 143%), дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон (меъёр 7-46%).

Рӯзҳои 1-2, 9, 26-27 ва 29 декабр дар вилояти Ҳатлон ва рӯзҳои 1-2 декабр дар Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ чангӯбор ба амал омад.

Рӯзҳои 1,3,8,21,22-23 ва 30 декабр дар вилояти Суғд ва рӯзҳои 14-15,17-20 ва 22 декабр дар вилоят Хатлон тормеғ ба қайд гирифта шуд.

Рӯзҳои 5,12-13,26-29 декабр дар НТЧ,

рӯзҳои 12-14, 25-29 декабр дар вилояти Суғд ва рӯзи 13 декабр дар шарқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шиддатнокии вазиши шамол бо суръати то 15-20 м/с ба қайд гирифта шуд.

Январи соли 2023

Моҳи январи соли чорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор ва нисбатан сард мушоҳида гардид.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар бештари манотики қишвар аз нишондиҳандаҳои миёнаи дарозмуддат то $1\text{-}3^{\circ}$ паст ба қайд гирифта шуда, дар ноҳияҳои водибуда $0\text{-}3^{\circ}$ ҳунук, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ $2\text{-}4^{\circ}$ ҳунук, дар ноҳияҳои кӯҳӣ $3\text{-}10^{\circ}$ ҳунук (дар н.Дарваз -1° ҳунук, дар мавзеи Навобод -12° ҳунук ва дар н.Ишкошим -11° ҳунук) ва дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ $17\text{-}20^{\circ}$ ҳунуки (дар мавзеи Булунқӯл то -26° ҳунук)-ро ташкил намуд.

Ҳавои нисбатан гарм давраи рӯзҳои 4-9 январ мушоҳида шуда, ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳо баланд шуда то $14\text{-}19^{\circ}$ гарм шуда, ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво аз нишондиҳандаҳои миёнаи дарозмуддат то $2\text{-}7^{\circ}$ баланд мушоҳида гардид.

Ҳавои ниҳоят сард давраи рӯзҳои 11-17 январ мушоҳида гардида, чунин ноустувории вазъи ҳаво бо сабаби воридшавии анбӯҳи ҳавои сарди арктикӣ аз самти минтақаҳои шимолию аврупогии Федератсияи Россия ба амал омад. Ин давра дар водиҳо шабона ҳарорати ҳаво паст шуда, аз $9\text{-}14^{\circ}$ ҳунук то $14\text{-}19^{\circ}$ ҳунук, рӯзона аз $2\text{-}7^{\circ}$ ҳунук то $8\text{-}13^{\circ}$ ҳунук, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз $13\text{-}18^{\circ}$ ҳунук то $21\text{-}26^{\circ}$ ҳунук, рӯзона аз $5\text{-}10^{\circ}$ ҳунук то $10\text{-}15^{\circ}$ ҳунук мушоҳида гардид. Дар шарқи Вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳарорати ҳаво тағиӣ ёфта, шабона аз $17\text{-}22^{\circ}$ ҳунук

то $25\text{-}30^{\circ}$ ҳунук, рӯзона аз $2\text{-}7^{\circ}$ ҳунук то $10\text{-}15^{\circ}$ ҳунук, дар рӯзҳои алоҳида ҳарорати ҳаво шабона паст шуда то $35\text{-}40^{\circ}$ ҳунук, рӯзона то $23\text{-}28^{\circ}$ ҳунук ба қайд гирифта шуд. Дар мавзеи Булунқӯл ҳарорати ҳаво паст шуда, шабона аз $42\text{-}47^{\circ}$ ҳунук то $50\text{-}55^{\circ}$ ҳунук, рӯзона то $30\text{-}35^{\circ}$ ҳунук мушоҳида гардид.

Дар шаҳри Душанбе ҳарорати пасттарини шабона дар моҳи январ тӯли 15 соли охир соли 2008 мушоҳида гардида, ҳарорати ҳаво то $-18,5^{\circ}$ ҳунук шуда, соли ҷорӣ бошад ҳарорати ҳаво шабона то -17° ҳунук гардид.

Боришот (борон, барф) дар водиҳо давоми 5-10 шабонарӯз (меъёр 6-12 шабонарӯз) ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 7-14 шабонарӯз (меъёр 7-15 шабонарӯз) ба амал омада буд.

Миқдори моҳонаи боришот дар бештари ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз меъёри иқлимӣ кам, ба истиснои ноҳияҳои кӯҳии вилояти Суғд, ки дар онҳо миқдори боришот аз аз меъёри иқлимӣ зиёд мушоҳида шуда буд.

Миқдори моҳонаи боришот дар вилояти Хатлон 19-91%, дар вилояти Суғд 6-41% (дар ноҳияҳои кӯҳӣ 169-195%), дар Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ ва нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор 39-116%, дар ғарби Вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 51-109% ва дар шарқи Вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 92-116% - ро ташкил намуд.

Боришоти бошиддат рӯзҳои 10-11 январ мушоҳида шуда, давоми як шабонарӯз дар вилояти Хатлон ва Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ аз 15 то 28 мм барф борида, баландии қабати

барф 12-30см-ро ташкил намуд. Дар шаҳри Душанбе санаи 11 январ

миқдори боришот 16 мм -ро ташкил намуда, баландии қабати барф ба 14 см расида буд.

Феврали соли 2023

Моҳи феврали соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои гарм мушоҳида гардида. Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар тамоми манотики қишвар аз меъёри иқлими то $2-4^{\circ}$ баланд ба қайд гирифта шуда, дар ноҳияҳои водибуда $5+10^{\circ}$ гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ $4+6^{\circ}$ гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ $-3+2^{\circ}$ ва дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ $12-13^{\circ}$ хунуки (дар мавзеи Булункӯл то $-17,6^{\circ}$ хунук)-ро ташкил намуд.

Давоми моҳ ҳавои гарм мушоҳида шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона баланд шуда аз $12+17^{\circ}$ гарм то $19+24^{\circ}$ гарм шуда, шабона аз $3+8^{\circ}$ гарм то $8+13^{\circ}$ гарм мушоҳида гардида. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорати ҳаво тағиیر ёфта, рӯзона аз $-1+4^{\circ}$ то $4+9^{\circ}$ гарм, шабона аз $6-11^{\circ}$ хунук то $-3+2^{\circ}$, дар шарқи Вилояти муҳтори кӯҳистони Бадаҳшон шабона аз $21-26^{\circ}$ хунук то $14-19^{\circ}$ хунук, рӯзона аз $3-8^{\circ}$ хунук то $-3+2^{\circ}$ ба қайд гирифта шуд.

Пастшавии кӯтоҳмуддати ҳарорати ҳаво давраи рӯзҳои 9-14 феврал мушоҳида шуда, ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳои Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Ҳатлон аз $2+7^{\circ}$ гарм, дар вилояти Суғд бошад аз 1° хунуки то 4 баланд нашуд. Дар ин давра ҳарорати шабонаи ҳаво $0-5^{\circ}$ хунукиро ташкил намуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад шабона $13-18^{\circ}$ хунук, рӯзона $4-9^{\circ}$ хунук, дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ шабона $28-33^{\circ}$ хунук, рӯзона $11-16^{\circ}$ хунук мушоҳида гардида.

Санаи 10 феврал бо сабаби воридшавии анбӯҳи ҳавои намноки атлантикий ва сарди арктикий ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳо то $8-10^{\circ}$ паст шуда,

боиси боришоти барф дар ноҳияҳои кӯҳӣ гардида, дар водиҳо боришоти борон ба барф мубаддал гардида.

Давоми моҳ ба амал омадани боришот 9-16 рӯзро ташкил намуд. Боришоти бошиддат рӯзҳои 10, 17 ва 25 феврал ба амал омада, дар давоми 12 соат дар н.Панҷ 24мм, н.Данғара 21мм, ш.Қурғонтеппа 25мм, м. Эсанбай 20мм, н.Ховалинг 21мм, н.Дарбанд 20мм, м.Чормағзак 20мм, м.Ҳушёри 20мм, м.Бўстонобод 29мм ва дар ш.Душанбе 24мм боришот ба қайд гирифта шуд.

Миқдори боришоти моҳона дар ҷумҳурӣ аз меъёри иқлими зиёд, танҳо дар баъзе минтақаҳои шарқии Вилояти муҳтори кӯҳистони Бадаҳшон аз нишондиҳандаҳои миёнаи дарозмуддат кам мушоҳида шуда, дар вилояти Ҳатлон 95-224%, дар вилояти Суғд 81-223 %, дар Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 113-253%, дар ғарби Вилояти муҳтори кӯҳистони Бадаҳшон 279-421% ва дар шарқи Вилояти муҳтори кӯҳистони Бадаҳшон 58-84%, дар баъзе минтақаҳо 146-264% -ро ташкил намуд. Ҷамъулчамъ давоми моҳ дар ҷумҳурӣ дар доираи 2486,7мм меъёри иқлими, 4151,2 мм боришот ба қайд гирифта шуд.

Давоми моҳ дар ноҳияҳои алоҳида фаромадани тормеғ ба қайд гирифта шуд. Рӯзҳои 1, 10, 12-13, 15-16, 18, 23, 25 ва 28 феврали соли ҷорӣ дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Суғд ва Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то 17-22м/с мушоҳида гардида.

СЕМИНАР ДАР МАВЗЎИ: "АРЗЁБИИ ОСЕБПАЗИРИИ ШАШ БАХШИ АФЗАЛИЯТНОК ВА ТАҲИЯИ НАҚШАҲОИ МУТОБИҚСОЗИИ СОҲА"

Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчоягӣ бо Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) ва ширкатҳои машваратии CIVITTA ва CAICO бо дастгирии молиявии фонди Иқлими Сабз семинари "Арзёбии осебпазирии шаш бахши афзалиятнок ва таҳияи нақшашои мутобиқсозии соҳавӣ" - ро дар Шаҳри Ҳисор баргузор намуданд. Иштирокчиёни семинар муассисаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ мебошанд, ки дар соҳаи мутобиқсозӣ ва тағиӣрёбии иқлими ш. Ҳисор кор мекунанд.

Мақсади семинар аз он иборат аст, ки ба муассисаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ умумигардонии ҳолати равандҳои иқлимиро барои таъмини муносибати дақiq ва самараноки тадбирҳои мутобиқшавӣ, ки барои арзёбии осебпазирӣ дар шароити тағирёбии иқлим дар шаш бахши асосии ш. Ҳисор, аз қабилии кишоварзӣ, нақлиёт, захираҳои об, энергетика, хоҷагии ҷангӣ ва соҳтмон ва саноат.



Арзёбии осебпазирӣ, ки барои шаш бахши афзалиятнок гузаронида шудааст, инчунин қисми ҳучҷати нақшай миллии мутобиқсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоҳад буд. Дар ҷараёни семинари дурӯза таъсири тағиӣрёбии иқлим ба бахшҳои асосии афзалиятноки иқтисодиёти ш. Ҳисор муҳокима карда шуд ва маълумоти коршиносони байналмилалӣ барои истифода дар таҳияи нақшашои соҳавии мутобиқсозӣ ҷамъоварӣ карда шуд. Дар оянда нақшашо ба идораҳои калидӣ барои баррасӣ ва тасдиқ, инчунин ба Ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд.

Ин нашрия аз ҷониби Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Фонди Иқлими Сабз ва дастгирии техникии Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) дар доираи поиҳаи "Таъмини раванди Самараноки Нақшашои Миллии Мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон" таҳия шудааст. Мазмуни нашрия метавонад назари БРСММ ро инъикос нақунад.

БРСММ бо намояндагони тамоми шабакаҳои ҷомеа ҳамкорӣ намуда, дар соҳтмони давлатии кишварҳо кӯмак мерасонад, то онҳо ба бӯйрон муқобилат кунанд ва рушдро ташвиқ ва дастгирий кунанд, ки ба беҳтар шудани сифати зиндагии ҳар як шаҳс оварда мерасонад. Ҳангоми кор дар маҳалҳо дар зиёда аз 170 кишвар ва қаламрав, мо биниши ҷаҳонӣ ва ҳалли маҳаллиро пешниҳод менамоем, ки ба зиндагии комилӯқӯқи мардум мусоидат мекунанд ва устувории давлатро баланд мебардоранд.

Барои маълумоти иловагӣ ё пешниҳоди фикру мулоҳизаҳо, лутфанд ба Маркази омӯзиши тағиӣрёбии иқлим ва қабати озони Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути почтаи электронӣ муроҷиат намоед: climate.tj@gmail.com. Фикру мулоҳизаҳои Шумо ба беҳтар шудани мундариҷаи бюллетеңҳо минбаъда мусоидат мекунанд.